

1445 йил шаввол | 2024 йил апрель
Намоз вақтлари Гулистон вақти бўйича

Кун	Ҳафта кун	Тонг (Саҳарлик)	Қуёш	Пешин	Аср	Шом (Ифтор)	Хуфтон
1		04:31	05:52	12:25	17:03	19:00	20:15
2	Душанба	04:32	05:53	12:24	17:02	18:58	20:13
3	Сешанба	04:33	05:54	12:24	17:00	18:56	20:11
4	Чоршанба	04:34	05:55	12:24	16:59	18:55	20:10
5	Пайшанба	04:35	05:56	12:23	16:58	18:53	20:08
6	Жума	04:37	05:57	12:23	16:56	18:52	20:06
7	Шанба	04:38	05:58	12:23	16:55	18:50	20:04
8	Якшанба	04:39	05:59	12:22	16:54	18:48	20:02
9	Душанба	04:40	06:00	12:22	16:53	18:47	20:00
10	Сешанба	04:41	06:01	12:22	16:51	18:45	19:59
11	Чоршанба	04:42	06:02	12:21	16:50	18:43	19:57
12	Пайшанба	04:43	06:03	12:21	16:48	18:42	19:55
13	Жума	04:45	06:04	12:21	16:47	18:40	19:53
14	Шанба	04:46	06:05	12:20	16:46	18:38	19:51
15	Якшанба	04:47	06:06	12:20	16:44	18:37	19:49
16	Душанба	04:48	06:07	12:20	16:43	18:35	19:48
17	Сешанба	04:49	06:08	12:19	16:42	18:33	19:46
18	Чоршанба	04:50	06:09	12:19	16:40	18:31	19:44
19	Пайшанба	04:51	06:10	12:19	16:39	18:30	19:42
20	Жума	04:52	06:11	12:18	16:37	18:28	19:40
21	Шанба	04:53	06:12	12:18	16:36	18:26	19:39
22	Якшанба	04:54	06:13	12:17	16:35	18:25	19:37
23	Душанба	04:55	06:14	12:17	16:33	18:23	19:35
24	Сешанба	04:56	06:15	12:17	16:32	18:21	19:33
25	Чоршанба	04:57	06:16	12:16	16:30	18:20	19:32
26	Пайшанба	04:59	06:17	12:16	16:29	18:18	19:30
27	Жума	05:00	06:17	12:16	16:27	18:16	19:28
28	Шанба	05:01	06:18	12:15	16:26	18:15	19:27
29	Якшанба	05:02	06:19	12:15	16:25	18:13	19:25
30	Душанба	05:03	06:20	12:15	16:23	18:11	19:23
31	Сешанба	05:04	06:21	12:14	16:22	18:10	19:21